



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҼТИМОИИ АҼОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҼИКИСТОН
БА НОМИ АҼБӮАЛӢ ИБНИ СИНО

Протоколҳои клиники
оиди ташхис ва муолиҷаи бемории Оташаки асаб.
(Нейросифилис)
Дар зери таҳрири умумии профессор Исаева.М.С

Душанбе 2014

Истифодабарии стандартҳои ташхисӣ- табобатӣ дар фаъолияти табион яке аз ҷараёнҳои тараққиёти тиббӣ мусир мебошад. Стандартҳо ёриасони ташхиси саривақти ва натиҷаҳои мусбати клиники, воситаи бехатарии ҷорабиниҳои ташхису табобат, инҷунин асоси муҳими муҳофизати ҳуқуқии духтур мебошад. Гуруҳи муаллифон боварии комил доранд, ки ин протоколҳои клиникӣ барои фаъолияти кормандони соҳаи тандурустӣ кӯмаки ҷиддӣ мерасонад.

Профессор М.С.Исаева

Мураттибон:

Исаева М.С.- профессор

Қосимов А.М- н.и.т

Ҳомидов М.Ф.- н.и.т

Дадабаев Р.Д.- н.и.т, дотсент

Қурбонбекова П.К-н.и.т, дотсент

Абдуҳамидова З.А - н.и.т.

Сабабҳои иллатёбии системаи асаб бо Оташак бисёр тарафҳоро дорад, ки яке аз сабабҳои асосии он, нопурра ё тамоман муолиҷа нағирифтани бемории Оташак мебошад.

Чудошавии Оташак ба шаклҳои бармаҳал ва мӯҳлатгузашта шартӣ мебошад. Аз рӯи таснифи вуҷуд доштаи дерматовенерологҳо, ба шакли бармаҳали Оташаки асаб- иллатёбии системаи асаб бо Оташаке дохил мешавад, ки аз оғози беморӣ 5 сол сипарӣ шуда бошад. Аммо боз маълум аст, ки баъзан шаклҳои клиникии Оташаки асаб бармаҳал баъди 5 соли оғозёбии беморӣ ва дар ин маврид инкишофи заъфи ҳароммағз ва фалаҷи хурӯҷкунанда нисбатан бармаҳал вомехӯранд.

Дар айни замон духтурони асабшинос дар зери мағҳуми Оташаки бармаҳал иллатнокии мезенхим (Оташаки асаби мезенхимӣ), яъне иллатёбии парда ва рагҳои мағзи сар ва нейросифилиси мӯҳлатгузашта -иллатнокии лаҳми мағзи сар (Оташаки асаби лаҳмӣ, паренхиматозӣ)-ро мефаҳмонанд. Ҳангоми нейросифилиси бармаҳал, аксуламалҳои мезенхимӣ бартарӣ доранд, аммо унсурҳои паренхиматозӣ низ дуюминдарача осеб меёбанд; Ҳангоми оташаки асаби мӯҳлатгузашта тағиротҳо хусусияти илтиҳобӣ – мавтиро дошта аксуламали мезенхимӣ нақши дуввумро мегиранд. Оташаки асаби мезенхимиро мумкин аст, солҳои дарози баъди сироятшавӣ бо Оташак дарёфт намоянд. Ба ин нигоҳ накарда пайдошавии Оташаки асаби паренхиматозии бармаҳал низ мушоҳид мешавад.

Тақсимшавии патологоанатомии Оташаки асаб ба намудҳои бармаҳал ва мӯҳлатгузашта низ шартӣ мебошанд, чунки эҳтимол ҳамаи аломуатҳои Оташаки асаб бармаҳал ва мӯҳлатгузашта як системаи мувозиниро дар бар мегиранд, ки дар он бисёрвакт гузариши маҷмӯи намудҳои анатомию клиникии Оташаки асаб бармаҳал ва мӯҳлатгузашта вомехӯранд. Ин ақидаро хусусан С.М. Маргулис бо тадқиқотҳои ҳуд дар соҳаи патоморфология, этиология ва клиникаи иллатҳои Оташаки системаи асаб химоя намуда буд.

Таснифи оташаки асаб (А 52)

I. Оташаки асаби бармаҳал

Оташаки асаби бармаҳал (то 5 соли аз оғози сироятшавӣ) мезенхимӣ номида мешавад, чунки парда ва рагҳои майнаи сар иллатнок шуда, аксуламали мезенхимӣ бартарӣ дорад.

1. Менингити оташаки ноаён (латентӣ);
2. Менингити оташаки мунташири шадид;
3. Менингити оташаки намуди менингоневрозӣ;
4. Гидросефалияи оташак;
5. Оташаки менинговаскулярии бармаҳал;

6. Менингомиелити оташаки.

II. Оташаки асаби мұхлатгузашта

Бинобар сабаби иллатёбии нейронҳо, ҳүчайраҳои асабы ва инчунин невралгияҳо, оташаки асаби мұхлатгузаштаро (6-8 соли баъди сироятшавы) паренхиматозы меноманд, ки хусусияти илтихобы – мавтиро дошта аксуламали мезенхимй зохир намешавад.

1. Оташак менинговаскулярии мунтазири мұхлатгузашта;
2. Оташак рагҳои майнаи сар (васкуляр);
3. Заъфи ҳароммағз (Tabes dorsalis);
4. Фалачи хурӯчкунанда(paralysis progressive);
5. Табофалаң;
6. Омоси оташаки майна (сифилома).

Хусусияти нишондодҳои клиникую озмоишгоҳии Оташаки асаби бармаҳал.

Менингитиоташаки ноаён (латентті) дар натиҷаи ангезишёбии пардаи мағзи сар бо трепонемаи сафедранг ё бо маҳсулотҳои ҳаётти он инкишоф меёбад. Ин намуди оташаки асаб барои он менингити бармаҳали ноаён меноманд, ки дар бисёри беморон аломатҳои клиникии менингит мушоҳида намешавад. Баъзеи беморон аз дарди сар («сари вазнин»), сарчархзанӣ, садо дар гүшҳо ва пастшавии шунавой шикоят менамоянд. Ташхис дар асоси тағииротҳои патологии ҳароммағз гузашта мешавад. Нишондоди минималии патологии ҳароммағз: сафеда 0,4%, ситози 8 хүчайра дар 1 мм³, реаксияи глобулинӣ (Нонне-Апельта ++), реаксияи Ланге аз дуто 2 зиёдтар ва реаксияи Вассерман мусбат.

Менингити Оташаки мунтазири шадид камтар вомехұрад. Дар қараён ҳамаи пардаҳои мағзи сар қалб мешаванд. Беморӣ боиси шиддатнокшавии дарди сар, сарчархзанӣ, садо дар гүшҳо, қайқунӣ (ба қабули гизо вобастагӣ надорад, «қайқуни майнавӣ»)мешавад . Мушоҳидаи обективӣ: кашиши қафои сар, симптоми мусбии Керниг, симптоми мусбии қисми поёнии Брудзинский. Рефлексҳои патологии Бабинский, Оппенгейм, Россолимо қайд карда мешавад. Тағиирёбии барзиёди ҳароммағз: сафеда то 12%, ситоз аз 200 то 1000 хүчайра дар 1 мм³, реаксияи Нонне-Апельта ва Панди +++, реаксияи Ланге бо намуди качхатаи фалаҷӣ ё менингитті (мутаносибан 6655432100 ва 0012345420).

Менингити Оташаки намуди менингоневрозӣ (менингити базалӣ) хусусияти иллатёбии қисмҳои алоҳидаи пардаи мағз сар, бештар қисми асоси мағзи сарро дорад. Клиникаи ин bemorӣ аз аломатҳои bemoriҳои менингит ва неврит иборат мебошад. Симптомҳои Керниг, Брудзинский ва рефлексҳои патологӣ вучуд надоранд. Дар bemорон каме фуромадани пилки чашм, качшавии рӯй, ҳамвории

чинҳои бинию лаб, ба як тараф маил доштани забон, фуромадани коми нарм дида мешавад. Дар мои ҳароммағз: сафеда то 0,6-0,7%, вучуд доштани ситоз 20-40 дар дар 1 мм^3 , реаксияи Нонне-Апельта ва Панди мусбат, реаксияи Ланге намуди қаҷхатай менингитӣ (0129456543210, ё намуди дандонаи сифилиси 2244311000)-ро дорад. Реаксияи Вассерман низ дар мои ҳароммағз мусбат.

Гидросефалияи Оташаки дар мавриди иллатёбии маҳдути пардаҳои мағзи сар инкишоф меёбад. Беморӣ бо зухуротҳои дарди сари афзоишёбанда, сарчархзани, дилбеҳузурӣ, қайкуни зиёд, хирагии ақл зоҳир мешавад. Баъзан ҳамлаи саръмонанд, вайроншавии нутқ ҳамроҳ мешавад. Хусусияти асосии аломати гидросефалия беҳтаршавии ҳолати умумии bemor (ва қатъшавии дарди сар) баъди пунксияи люмбалӣ мебошад. Дар мои ҳароммағз диссотсиатсияи сафедавӣ-хучайравӣ мушоҳида мешавад: сафедаи зиёд (1-2%) дар мавриди кам будани хучайраҳо (10-15 дар 1 мм^3); реаксияи Нонне-Апельта ва Панди мусбат, Реаксияи Вассерман низ дар мои ҳароммағз мусбӣ мебошад..

Оташаки менинговаскулярии бармаҳал хусусияти дар ҷараён ҷалби эътидоли пардаҳои мағзи сарро дорад. Тасвири клиникии он гуногун мебошад: иллатёбии асадҳои косахонаи мағзи сар, вайроншавии ҳиссиёт, гемипарез (фалаҷи ними бадан), фалаҷҳои тағийирёбанда, ҳамлаи саръмонанд, вайроншавии хотира, афазия. Дар мои ҳароммағз тағийирёбии кам: миқдори ками сафеда, миқдори ҳучайра 20-30, реаксияи глобулинӣ мусбии суст ва реаксияи Вассерман манғӣ ё мусбии суст мешавад.

Менингомиелити оташаки (илтиҳоби пардаҳои нарми мағзи сар ва эндартериити хоси ҳароммағз) дар мавриди пурра ё тамоман муолиҷа нағирифтани оташаки бармаҳал инкишоф меёбад. Беморӣ «ногаҳон» инкишоф ёфта, ҷараёни бисёр шадидро дошта, боиси фалачи дутарафаи андомҳои поёни бо вайроншавихои ғизогии амиқ, паствави ё гумшавии ҳиссиётҳои гуногун, вайроншавии сфинктерҳо мешавад. Барои ташхис мондан реаксияҳои серологияи мусбати хун (РВ, РИТ, РИФ) ва патологияи мои ҳароммағз (РВ дар ҳамавақт мусбӣ) ёрӣ мерасонанд.

Хусусияти клиникую озмоишгоҳии Оташаки асаби мӯҳлатгузашта.

Менингити Оташаки ноаёни мӯҳлатгузашта баъди бисёр солҳои сироятшавӣ бо оташак инкишоф ва ташхис мешавад. Беморон шикоят надоранд ё баъзан дарди сари на он қадар шадид, садо дар гӯшҳо, паствавии шунавоӣ ва сарчархзаниро мушоҳида мекунанд. Ташхис дар заминай тағйиротҳои патологияи мои ҳароммағз, ҷамъ мешавад, ки ҷараёни илтиҳобӣ кам ифода меёбад. Реаксияи Вассерман ва Ланге ҷун қоида мусби мебошанд.

Оташаки менинговаскулярии мунтазири мұхлаттазашта хусусияти эътидоли дар чараён қалбшавии пардаҳои мағзи сарро дорад. Беморон каме аз дарди сар, баъзан сарчархзанй шикоят мекунанд. Аломатҳои беморй бисёр вақт хурӯчи баландфишориро ба ёд меоварад. Метавонад, вайроншавии ҳиссиёт, парастезия, нимфалащавӣ, хурӯчҳои саръмонанд, фалаҷҳои тағиyrёбанд, носомониҳои нутқ ва хотира ба амал оянд. Реаксияи серологӣ дар 50%-и беморон мусбат мебошад. Эҳтимолияти тағиyrотҳои патологии мои ҳароммағз – миқдори ками сафеда (0,6-0,7), ва ситоз (то 20-30 лимфоситҳо дар 1мм³), реаксияи глобулинӣ мусбати суст, реаксияи Вассерман манғӣ мешавад. Беморони гирифтори оташаки менинговаскулярии муолиҷанашуда ба бемории заъфи ҳароммағз мегузарад.

Оташаки рагҳои мағзи сар (Оташаки ваксуляри) хусусияти ба чараён қалбшавии танҳо рагҳои мағзи сарро дорад. Реаксияҳои серологии хуни стандартӣ дар 60-70% манғӣ аст, ки ташхисро мушкил мегардонад. Ҳангоми ташхис бояд нисбатан хушсифат будани давраи аввали беморй, марҳиланокии беморй, аломатҳои «пароканда», реаксияи мусбии классикии серологии хун дар 30-40% -и беморон ва чун қоида аксуламалҳои мусбии РИТ ва РИФ-ро дар назар гирифт. Носомониҳои неврологӣ вучуд доранд (моно-, геми-, ва диплегия, нимфалаҷӣ, фалаҷҳо, афазия, вайроншавии ҳиссиёт, рефлексҳои патологӣ). Метавонад носомониҳои гуногуни рӯҳӣ, ҳамлаҳои саръмонанд ба намуди саръи джексоновий ё ихтилочи умумӣ инкишоф ёбанд.

Заъфи ҳароммағз (Tabes dorsalis), табес. Ҳангоми заъфи ҳароммағз- иллат дар шохаҳо ва сутуни қафои ҳароммағз ва пардаҳои ҳароммағз чойгир мебошад.

Аломатҳои клиникӣ:

- дардҳои сихзананда, халанда, поракунанда
- парастезия – ҳиссиёти фарогиранда, фишориш, фишорёбии мавзехои алоҳидаи бадан; ҳиссиёти карахтӣ; ҳиссиёти «мурчадавак», сихзани дар пойҳо;
- носомонии пешбронӣ, фазларонӣ ва бекамарӣ дар мардон;
- нимфалации асабҳои косахонаи сар ва дар натиҷа- фуромадани милки чашмон, олӯсӣ, нодуруст чойгиршавии (девиатсия) забон, қаҷшавии рӯй; носомониҳои биноиш – анизорокория (нобаробарии шакл ва андозаи гаҳвараки чашм), миоз (тангшавии гавҳараки чашм), мидриаз (васеъшавии гавҳараки чашм), симптоми Аргайлли Робертсон (набудани аксуламал ба рӯшной ё аксуламали бисёр заиф);
- вайроншавии иртиботи устухонӣ-ҳавоӣ (интиқоли устухонӣ паст мешавад, интиқоли ҳавоӣ тағиyr намеёбад);
- вайроншавии мувозинат (атаксия) – вайроншавии ҳаракати роҳгардӣ; бемор аввал бо пошнаи пой, бад бо кафи пойҳо меистад;

- калавидан дар ҳолати Ромберг; носомонии ишораи ангушту бинӣ ва пошнаву зонугӣ;
- носомонии ҳиссиёти амиқи мушакиву буғумӣ;
- набудани рефлексҳои зонугӣ ва ахилиӣ;
- вайроншавии трофикиӣ, баландҳиссиётии ҳаракатӣ дар мавзеи пушт, баландҳиссиётии дардӣ дар қафаси сина.

Реаксияҳои серологии стандартӣ дар 25-50%-и беморони гирифтори заъфи ҳароммағз манғӣ, (**РИТ**) ИТС дар 95% беморон мусбат мебошад. Дар 50% беморони гирифтори заъфи ҳароммағз, мои ҳароммағз дар ҳолати меъёри мебошад. Ҳангоми тағииротҳои патологӣ дар он зиёдшавии микдори ками сафеда, ситоз (20-30 дар 1 mm^3), реаксияи глобулинӣ (+++ ё +++) ва Вассерман мусбат мешавад. Реаксияи Ланге хусусияти қаҷхатай фалаҷӣ (6665432110) баъзан намуди «яраи оташак» дорад.

Фалачи хурӯҷкунанда (paralysis progressive) баъди 20-40 соли аз оғози сироятшавӣ сипаришуда, дар шахсони нопурра ё тамоман аз Оташак муолиҷа нашуда инкишоф мейбад. Асоси инкишофи фалачи хурӯҷкунандаро иллатёбии моддаи калони мағзи сар, бештар дар мавзеи қисми пеши қишир ташкил мекунад, ки аз сабаби тағииротҳои илтиҳобии мӯйрагҳои мағзи сар инкишоф мейбад. Дар марҳилаи шиддатнокии беморӣ табоҳии пурраи шахсият, таназзул ёфтани сифату ҳислатҳои муҳим (деградатсия), хурӯчи беақлий, шаклҳои гуногуни сафсата, галлютсинатсия, ҳузол (кахексия) дида мешавад.

Дар марҳилаи охирини беморӣ 4 намуди фалачи хурӯҷкунандаро фарқ мекунанд: сустақлӣ (дементӣ), тундмизочӣ (экспассивӣ), изтироб ва афсурдагӣ (депрессивӣ).

Дар давраи дементӣ бемор мароқи худро нисбат ба атрофиён гум мекунад, зуд рӯҳ афтодагӣ, гарангӣ ва камақлӣ ба амал меояд. Намуди экспассивӣ хусусияти қайфчоқӣ, худро бузург шуморидан (мегаломания), фаъолшавии ҳаракатҳои ихтиёrona (психомоторӣ) бо мунтазам ҳаробшавии рӯҳияро дорад. Дар давраи изтироб дар беморон бартарии ҳаяҷонӣ бо рафткорҳои ҳаробкунанда дида мешавад, ба шакли депрессивӣ маъюсӣ, ҳаросонӣ, худро қасал ҳисобидан хос мебошад.

Тасвири клиникии фалачи хурӯҷкунанда аз носомониҳои афзои рӯҳи, симптомҳои гуногуни неврологӣ ва нишондодҳои ташхиси озмоишгоҳӣ иборат мебошад.

Ба аломатҳои бармаҳали рӯҳӣ доҳил мешавад:

- тағиирёбии шахсият – тундмизочӣ, баднафсӣ, қайфчоқи ё беҳолӣ, гирёнчакӣ, раҳмдилии беасос;

- вайроншавии хотира – пастшавии он ба ҳодисаҳои наздик бо нигоҳ доштани он дар оянда;
- вайроншавии ҳисобкунӣ – ба вайроншавии рӯҳӣ вобаста буда, мантиқи ҳисоб бад мебошад;
- вайроншавии навиштан – бемор ҳарфҳо, ҳичо, калимаҳоро мепартояд;
- вайроншавии нутқ – тез гап задан ё баръакс нутқи оҳиста, вайрон шудани тарзи талаффуз (дизартрия).

Ба аломатҳои неврологӣ дохил мешаванд: носомониҳои биноишиӣ, симптоми Аргайлл-Робертсон (дар 12-20% bemorон), вайроншавии ҳиссиёт ва ҳаракат, хурӯҷҳои саръмонанд, гуногуни рефлексҳо дар ҳар дутарафи бадан (анизорефлексия).

Беморӣ бо мусбат будани реаксияҳои серологӣ (дар 95-97% bemorон), РИТ ва РИФ (дар 90-94% bemorон) ва тагийирёбии моеъи ҳароммағз (100% bemorон) - реаксияи Ланге хусусияти каҷхатаи фалаҷӣ (6665432110) дорад.

Ҳангоми дар bemor вучуд доштани аломатҳои фалачи хурӯҷкунанда ва заъфи ҳароммағз табофалаҷ ташхис мемонанд.

Омоси Оташки (сифилома) мағзи сар ва ҳароммағз камтар вомехӯрад. Одатан омос дар сатҳи барҷастагӣ ё дар қисми асоси қишири мағзи сар чойгир аст.

Тасвири неврологӣ хусусияти аломатҳои мавзей бо ҳамравандии дарди сар ва баландшавии фишори дохили косахонаи сарро дорад. Ҳангоми омоси ҳароммағз метавонад симптомҳои иллатёбии пурра ва қӯндаланг инкишоф ёбанд. Дар моеъи ҳароммағз диссотсиатсияи сафедавӣ – хӯчайравӣ (зиёдшавии дараҷаи сафеда ҳангоми кам будани сатҳи лимфоситҳо), реаксияи мусбати Вассерман, РИТва РИФ мушохида мешавад.

Муолиҷаи муқаммали шаклҳои бармаҳали Оташак ва инҷунин дар мавриди аз қайд баровардани ин bemорӣ, ташхиси моеи ҳароммағз боиси пешгирии Оташаки асаби мӯҳлатгузашта мешавад. Ташхиси моеи ҳароммағз дар ҳамаи bemorони аломатҳои зиёди клиникии нейросифилис дошта, барои таҳлил ва муайян намудани сифати табобат муҳим мебошад.

Маҷмӯи чорабиниҳои ташхисии ҳатмӣ

- РСК ё РМП бо муайян намудани миқдор;
- РИФ ё РПГА, АИФ, РИТС;
- Муайян намудани античисмҳо ба зидди ВНМО, ба вирусҳои гепатити В ва С;
- Реаксияҳои серологии мусбии моеъи ҳароммағз: РСК бо антигенҳои кардиолипинӣ ва трепонемаҳо, РИФ бо моеъи ҳароммағз.
- Ташхиси қаъри чашмон, машварати духтури bemoriҳои чашм;

- Машварати духтури асабшинос.

Хусусияти чорабиниҳои муолиҷавӣ

Дар асоси ҷараёнгирӣ ва мавзеи иллат, бистарӣ намудани беморони гирифтори оташаки асаби бармаҳал ва мӯҳлатгузаштаро дар беморхона машварати якҷояи дерматовенерологҳо ва духтури асабшинос муайян мекунанд.

Тавсияи чорабиниҳои муолиҷавӣ ҳангоми Оташаки асаби бармаҳал

Усули №1- статсионарӣ

бензилпенитсилин

10-12 млн ВҲ доҳили раг бо 400 мл маҳлули изотонӣ рӯзе 2 маротиба (дар муддати 1,5-2 соат ворид мегардад) дар муддати 14 рӯз.

Усули №2- статсионарӣ

бензилпенитсилин

2-4млн ВҲ доҳили раг рӯзе 6 маротиба дар муддати 14 рӯз (вояи шабонарӯзӣ 12-24 млн ВҲ вобаста аз ҷараёни иллатёбӣ). Вояи бензилпенитсилинро бо 10 мл маҳлули хлориди натрий дар муддати 3-5 дақиқа оҳиста ба доҳили раг ворид менамоянд.

Табобати алтернативӣ (захиравӣ)

Сефтриаксон

1,0-4,0 г дар як шабонарӯз д/м ё д/р (воя ва тариқи доругузарониро аз рӯи вазни бемор муайян мекунанд), давомнокии табобат 14 рӯз, 1-2 маротиба дар як шабонарӯз.

Муолиҷаи ибтидой ва симтоматикии Оташаки асабро баъди машварати дерматовенеролог, духтури асабшинос ва духтури бемориҳои ҷашм тавсия медиҳанд. Баъди 6 моҳи ба охир расидани муолиҷа ташхисӣ тақрории моеъи ҳароммағзро гузаронида, дар мавриди зарурият муолиҷаи тақрорӣ мегузаронанд.

Тавсияи чорабиниҳои муолиҷавӣ ҳангоми Оташаки асаби мӯҳлатгузашта

Муолиҷаи беморони гирифтори Оташаки асаби мӯҳлатгузаштаро (фалачи хурӯҷ кунанда, заъфи ҳароммағз) ҳамчун муолиҷаи Оташаки асаби бармаҳал мегузаронанд. Фарқаш дар он мебошад, ки 2 курси муолиҷа (тақрорӣ) мегузаронанд, ҳатман назорати моеъи ҳароммағз баъи 6-моҳ. Ҳангоми набудани тағиирот дар моеъи ҳароммағз боз муолиҷаро тақрор мекунанд.

Дар оғози муолиҷа, ба беморони фалачи хурӯҷкунанда, ки агар дар онҳо, симптомҳои психомоторӣ дар заминаи муолиҷа ба амал оянд, преднизолон таъин мекунанд.

Ба муолицаи омоси оташаки мағзи сар ва ҳароммағз диққати алоҳида дода мешавад. Ҳангоми ин патология истифодаи преднизалон дар як вақт бо пенитсиллин дар муддати 2 ҳафта гузаронида мешавад; он самаронокии муолиҷаро зиёд мекунад.

Бармаҳал муайян ва муолицаи комили омоси Оташаки мағзи сар ва ҳароммағз метавонад ба шифоёбии пурра оварад (назорати ҳатмии моёни ҳароммағз ва **МРТ**). Фалаҷи хурӯҷкунанда ва заъфи ҳароммағз нисбатан ба муолиҷа устуворанд. Чун қоида, таъсири самаронокии муолиҷа дар бартараф шудани хуручи беморӣ мебошад.

Усулҳои муолиҷаи алтернативии Оташак

Дар мавриди ғайри қобили истифода будани бензилпенитсиллин маводҳои доругии захиравиро истифода мебаранд.

Яке аз доруҳои афзалноктар доксисиклиин мебошад, ки 0,1г- 2 маротиба таъин мекунанд. Давомнокии муолиҷаи пешгирикунанда – 10 рӯз, муолиҷаи Оташаки якуминдараҷа – 15 рӯз, Оташаки дуюминдараҷа ва ноаёни бармаҳал – 30 рӯз мебошад.

Тетрасиклиинро бо вояи якшабонарӯзӣ 2,0 (бо $0,5 \times 4$ маротиба дар як шабонарӯз) истифода мебаранд. Бояд, қайд кард, ки байни истифодабарии мавод як фосилаи муайяни вақт (6 соат) бошад. Давомнокии муолиҷа чун муолиҷаи доксисиклиин мебошад.

Дар мавриди муолиҷа бо тетрасиклиин ва доксисиклиин - беморон дар фасли тобистон аз шуъоафкании дуру дароз, бинобар сабаби таъсири иловагии фотосенсибилизатсионӣ, бояд худдорӣ кунанд. Маводҳои доругии гурӯҳи тетрасиклиинро барои муолиҷаи қӯдакони то 8 сола тавсия намедиҳанд, чунки ба бофтаи устухонӣ таъсири заравар мерасонанд.

Барои хомиладорон бинобар сабаби ғайри қобили истеъмол будани маводҳои доругии гурӯҳи тетрасиклийӣ, эритромитсинро бо вояи яккарата ва якшабонарӯзӣ ва аз рӯи давомнокии муолиҷа чун тетрасиклиин тавсия медиҳанд. Азбаски эритромитсин бо воситаи ҳамроҳак намегузарад, навзодонро баяди таваллуд ҳатман бо пенитсиллин муолиҷа мекунанд.

Метавонанд, пенитсиллинҳои полусинтетикӣ – оксатсиллин ё амписиллинро истифода баранд. Ин маводҳоро ба таври доҳили мушакӣ пас аз ҳар як чор соат бо 1 млн воҳид (вояи доруро бо 5-6 мл оби пок ҳал мекунанд) мегузаронанд. Муолиҷаи пешгирикунанда – 10 рӯз, муолиҷаи беморони гирифтори Оташаки якуминдараҷа – 14 рӯз, дуюминдараҷа, ноаёни бармаҳал -28 рӯз.

Аз маводҳои гурӯҳи сефалоспоринӣ: сефалоспорини насли 3-юм – сефтриаксон (ротсефин) тавсия мешавад. Ин мавод ба узвҳо, бофта ва мои бадан хуб мегузарад, хусусан ба мои ҳароммағз. Бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар айни замон санчиши

муолиҷаи беморони Оташак бо сефтриаксон маҳдуд мебошад. Тавсияҳои дар поён овардашуда оид ба истифодай он дар асоси адабиётҳои камшумори хориҷӣ ва нишондодҳои худӣ тавсия шудааст.

Сефтриаксонро барои муолиҷаи пешгириқунанда бо 0,25 г ҳар рӯз №5, ҳангоми Оташаки якуминдарача бо 0,25 ҳар рӯз, №10, ҳангоми Оташаки дуюминдарача ва ноаёни бармаҳал бо 0,5 ҳар рӯз № 10. Барои беморони гирифтори Оташаки мӯҳлатгузаштаи ноаён ва оташаки асад вояи ҳаррӯзаи дору 1,0-2,0 бо намуди тазриқи сӯзандору дар муддати 14 рӯз тавсия мешавад. Дар ҳолатҳои вазнин (менингоэнсефалити Оташак, менингити шадиди мунтасир) бо тариқи дохили раг тазриқ намудан ва зиёд намудани вояи шабонарӯзӣ то 4,0 г зарур аст.

Азитромитсинро танҳо дар мавриди ғайри қобили истеъмол будани дигар маводҳои доругии зиддибактериявии захиравӣ тавсия медиҳанд. Дар зери назорати ҷиддии клиникио серологӣ. Ҳангоми шаклҳои Оташаки бармаҳал, вояи якшабонарӯзии дору 0,5 (вояи яккарата), давомнокии муолиҷа 10 рӯзро ташкил мекунад.